

1447 йил зулқаъда | 2026 йил май
Намоз вақтлари Хива вақти бўйича

| Кун | Ҳафта кун | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|-----|-----------|--------------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| 1 | Пайшанба | 05:36 | 06:55 | 12:48 | 16:55 | 18:44 | 19:59 |
| 2 | Жума | 05:38 | 06:56 | 12:48 | 16:54 | 18:42 | 19:58 |
| 3 | Шанба | 05:39 | 06:57 | 12:48 | 16:52 | 18:41 | 19:56 |
| 4 | Якшанба | 05:40 | 06:58 | 12:47 | 16:51 | 18:39 | 19:54 |
| 5 | Душанба | 05:41 | 06:59 | 12:47 | 16:49 | 18:37 | 19:53 |
| 6 | Сешанба | 05:42 | 07:00 | 12:47 | 16:48 | 18:36 | 19:51 |
| 7 | Чоршанба | 05:43 | 07:01 | 12:46 | 16:46 | 18:34 | 19:49 |
| 8 | Пайшанба | 05:44 | 07:02 | 12:46 | 16:45 | 18:32 | 19:48 |
| 9 | Жума | 05:45 | 07:04 | 12:46 | 16:43 | 18:31 | 19:46 |
| 10 | Шанба | 05:46 | 07:05 | 12:46 | 16:42 | 18:29 | 19:44 |
| 11 | Якшанба | 05:47 | 07:06 | 12:45 | 16:40 | 18:27 | 19:43 |
| 12 | Душанба | 05:48 | 07:07 | 12:45 | 16:39 | 18:26 | 19:41 |
| 13 | Сешанба | 05:49 | 07:08 | 12:45 | 16:38 | 18:24 | 19:40 |
| 14 | Чоршанба | 05:50 | 07:09 | 12:45 | 16:36 | 18:23 | 19:38 |
| 15 | Пайшанба | 05:51 | 07:10 | 12:44 | 16:35 | 18:21 | 19:37 |
| 16 | Жума | 05:53 | 07:11 | 12:44 | 16:33 | 18:19 | 19:35 |
| 17 | Шанба | 05:54 | 07:12 | 12:44 | 16:32 | 18:18 | 19:34 |
| 18 | Якшанба | 05:55 | 07:13 | 12:44 | 16:31 | 18:16 | 19:32 |
| 19 | Душанба | 05:56 | 07:15 | 12:44 | 16:29 | 18:15 | 19:31 |
| 20 | Сешанба | 05:57 | 07:16 | 12:43 | 16:28 | 18:13 | 19:29 |
| 21 | Чоршанба | 05:58 | 07:17 | 12:43 | 16:26 | 18:12 | 19:28 |
| 22 | Пайшанба | 05:59 | 07:18 | 12:43 | 16:25 | 18:11 | 19:27 |
| 23 | Жума | 06:00 | 07:19 | 12:43 | 16:24 | 18:09 | 19:25 |
| 24 | Шанба | 06:01 | 07:20 | 12:43 | 16:22 | 18:08 | 19:24 |
| 25 | Якшанба | 06:02 | 07:21 | 12:43 | 16:21 | 18:06 | 19:23 |
| 26 | Душанба | 06:03 | 07:23 | 12:43 | 16:20 | 18:05 | 19:21 |
| 27 | Сешанба | 06:04 | 07:24 | 12:42 | 16:18 | 18:04 | 19:20 |
| 28 | Чоршанба | 06:05 | 07:25 | 12:42 | 16:17 | 18:02 | 19:19 |
| 29 | Пайшанба | 06:06 | 07:26 | 12:42 | 16:16 | 18:01 | 19:18 |
| 30 | Жума | 06:07 | 07:27 | 12:42 | 16:15 | 18:00 | 19:16 |
| 31 | Шанба | 06:08 | 07:29 | 12:42 | 16:14 | 17:58 | 19:15 |